

УДК 329

ББК 63.3+66.754

**ТАЧРИБАИ ТАЪРИХИИ ИШТИРОКИ
ЧАВОНОН
ДАР СОХТМОНИ НЕРЎГОҲХОИ
БАРҚИИ ОБИИ ТОҶИКИСТОН**

**ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ УЧАСТИЯ
МОЛОДЕЖИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ
В ТАДЖИКИСТАНЕ**

**HISTORIC EXPERIENCE OF YOUTH
PARTICIPATION IN CONSTRUCTION
OF HYDROPOWER STATIONS IN
TAJIKISTAN**

**Қобилов Зафарҷон Зокирович,
унвончӯйи кафедраи таърихи Ватани
ДДХ ба номи акад. Б.Гафуро
(Тоҷикистон, Ҳуджанд)**

**Қабилов Зафарджон Закирович,
соискатель кафедры истории
отечества Худжандского
государственного университета им.
акад. Б.Гафурова**

**Kabilov Zafarjohn Zakirovich, claimant for
candidate's degree of the department of home
history under Khujand State University named
after acad. B. Gafurov (Tajikistan, Khujand)
E-MAIL: zafarjonk79@mail.ru**

Ключевые слова: ударные комсомольские стройки, патриотические почины молодежи, плоды дружбы и сотрудничества, преемственность поколений, строительство гидроэнергетических сооружений

Статья посвящена историческому участию комсомольцев и молодежи в сооружении гидроэнергетических станций Таджикистана. На основании конкретных исторических фактов освещается самоотверженный труд молодых строителей, инженерно-технических кадров при строительстве Варзобской, Кайраккумской, Нурукской, Рогунской гидроэнергетических станций. Особое внимание уделяются совместной деятельности комсомольцев и молодежи Советского Союза по сооружению ГЭС Таджикистана. Анализируется творческая работа молодежи по организации трудового соревнования. Автор акцентирует внимание на приемственности поколений при строительстве важнейших народнохозяйственных объектов в условиях государственной независимости Республики Таджикистан.

Key words: accelerated Comsomol construction sites, patriotic initiatives of youth, fruits of youth friendship and collaboration, succession of generations, hydropower erections

The article dwells on historic participation of comsomol members and youth in the erection of hydropower stations in Tajikistan. The selfless labour of young builders, engineering-technical human resources in the construction of Varzob, Kairakhoom, Nurek, Roghun hydropower stations is highlighted with concrete historic facts. Special attention is paid to joint activity of comsomol members and youth of the Soviet Union aimed at an erection of HEPses in Tajikistan. The creative work of youth on labour competition organization is analyzed. The author rivets

Қобилов З.З. Таҷрибаи таърихии иштироки ҷавонон дар соҳтмони нерӯгоҳҳои барқии обии Тоҷикистон

attention to succession of generations in the construction of the most important objects under the conditions of state independence in Tajikistan Republic.

Таҳқиқоти илмию амалӣ исбот намуданд, ки Тоҷикистон дорои захираҳои бузурги гидроэнергетикӣ, маъданҳои кӯҳӣ, сангҳои қиматбаҳо, ангишт, оби нӯшкӣ ва намак мебошад, ки барои дар оянда дар Осиёи Марказӣ мавқеи устувори иқтисодӣ пайдо намудан имконияти кофӣ дорад.

Бештар аз 60 фоизи ҳаҷми умумии маҷрои дарёҳои минтақаи Осиёи Марказӣ дар қаламрави Тоҷикистон ташкил мёбад. Ҳамзамон Тоҷикистон, бо масоҳати начандон қалон, қариб 4 фоизи захираҳои гидроэнергетикии ҷаҳонро дорост.

Ҳаҷми умумии захираҳои имконпазири гидроэнергетикии Тоҷикистон дар як сол бештар аз 500 миллиард киловатт-соатро ташкил медиҳад [8, с. 227].

Қадами нахустин дар азҳудкуни захираҳои обию энергетикии Тоҷикистон ин соҳтмони Нерӯгоҳи барқии обии Варзоб-1 ба ҳисоб меравад, ки соҳтмони он соли 1931 оғоз шуда, моҳи декабри соли 1936 ба анҷом расид ва иқтидораш 7,15 мегаватт мебошад.

Соли ба кор даромадани НБО-и Варзоб-1 ҳамчун соли тавлиди соҳаи энергетикаи Тоҷикистон қайд мегардад.

Минбаъд соҳтмон ва ба истифода додани нерӯгоҳҳои барқии обӣ босуръат идома ёфтанд. Соли 1949 нерӯгоҳҳои барқии обии Варзоб-2 бо иқтидори 14,76 мегаватт, соли 1958 НБО-и Варзоб-3 бо иқтидори 126 мегаватт ба истифода дода шуданд.

Соли 1958 азҳудкуни дарёи Ваҳш бо ба кор даровардани НБО-и Шаршара бо иқтидори 29,9 мегаватт сар шуда, минбаъд босуръат идома ёфт. Соли 1962 нерӯгоҳи аз ҳама қалонтарини Тоҷикистон дар дарёи Ваҳш НБО-и Сарбанд бо иқтидори 210 мегаватт ва соли 1964 НБО-и Марказӣ бо иқтидори 18,6 мегаватт ба кор шурӯъ намуданд. [3, 220]

Дар натиҷаи ёрӣ ва дастгирии васеи Ҳизби коммунисти Иттиҳоди Шӯравӣ ва Ҳукумати Шӯравӣ дар оҳири солҳои 60-ум Ҳукумати Тоҷикистон ба бунёди Комплекси территориявӣ-истехсолии Тоҷикистони Ҷанубӣ шурӯъ кард ва чӣ тавре, ки пешбинӣ шуда буд, бояд аҳамияти қалони умумии тифоқӣ медошт. Ба иншоотҳои муҳими комплекси мазкур заводи алюминии Тоҷикистон, заводи электрохимиявии Ёвон, нерӯгоҳи обии барқии Нораку Роғун, роҳи оҳани Термиз-Қурғонтеппа-Ёвон доҳил мешуданд.

Дар ин раванд соҳтмони нерӯгоҳҳои барқии обии Қайроққум ва Норак дар таърихи ҳалқи тоҷик мавқеи муҳим дорад. Бунёди он ба нерӯи созандай ҷавонон вобаста буд. Ҷалб намудани комсомолону ҷавонон ба соҳтмони иншоотҳои муҳими ҳоҷагии ҳалқ ба татбиқи минбаъдаи нақшҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ мусоидат ва ҳамзамон барои қонеъ гардонидани шавқу рағбати ҷавонон, ки барои нишон додани худ дар ҷодаи душвортар ва масъулиятноки ҷомеаи наъ кӯшиш ба ҳарҷ медоданд, шароити мусоидро фароҳам мевард.

11 июня соли 1951 соҳтмони НБО Қайроққум оғоз ёфт. Дар соҳтмони НБО-и қалон, ки он вақт аз иншоотҳои бузургтарини Осиёи Миёна ҳисоб мешуд, намояндагони 37 миллат – тоҷикон, русҳо, кореягихо, немисҳо, тоторҳо, ўзбекҳо, қирғизҳо ва гайра иштирок мекарданд. Иқтидори он 126 ҳазор киловатт буда, барои бо барқ таъмин намудани ноҳияҳои шимоли Тоҷикистон аҳамияти қалон дошт.

Дар натиҷаи меҳнати фидокоронаи бунёдгарони НБО-и Қайроққум вай пеш аз мӯҳлат ба истифода дода шуд. Чунончӣ, дар соли 1956 ду агрегат, моҳи апрел

агрегати сеюм, моҳи сентябр агрегати чорум, моҳи октябр агрегати панҷум ва моҳи декабри соли 1957 агрегати шашум ба истифода дода шуд. Ҳамин тавр, ҳамаи шаш агрегати НБО-и Қайроқкум барои шаҳру ноҳияҳо, корхонаҳои саноатӣ, колхозу совхозҳои Ўзбекистон ва як қисми шимоли Тоҷикистон нерӯи барқ истиҳсол мекард. [5, 139]

Барои фаъолияти минбаъдаи НБО-и Қайроқкум як гурӯҳ ҳатмкунандагони Донишкадаи политехникии Тоҷикистон ба кор сафарбар карда шуданд. Бо роҳҳати донишкадаи мазкур Абдумавлон Фаниев низ ба НБО-и «Дӯстии ҳалқҳо»-и шаҳри Қайроқкум ба кор омад. Вай аз байни ҷавонони тоҷики зодгоҳаш нахустин барқҷии маълумоти олидор буд [12, 402].

Таҷриба нишон медиҳад, ки меҳнати фидокоронаи ҷавонон иҷроӣ бомуваффақияти вазифаҳоро доир ба бунёди корхонаҳои саноатӣ, энергетикӣ ва нақлиётӣ таъмин мекунад. Ҷавонон ҷунин меҳисобиданд, ки иштирок дар соҳтмони зарбдор ба онҳо имконият медиҳад, то нерӯи бузурги колективи меҳнатиро эҳсос намоянӣ.

Дар асл соҳтмонҳои зарбдор мактаби ҳақиқӣ ва боъзтимоди ғоявӣ, тарбияи меҳнатӣ ва аҳлоқӣ буданд. Дар ин ҷо нисбат ба дигар ҷойҳо ҷавонон қасбҳои техникӣ ва технологияни навро хубтар аз худ мекарданد, малакаи иштироки фаъолонаро дар идорақунии истеҳсолот ва корҳои ҷамъиятӣ, дар такмили механизми хоҷагӣ ёд мегирифтанд.

Тибқи анъанаи хуби муқарраргардида соҳтмонҳои нав ва асосии Иттиҳоди Шӯравӣ соҳтмони зарбдори умумииттифоқии комсомолӣ маҳсуб мешуданд. 30 июли соли 1960 КМ Ҳизби коммунистии Иттиҳоди Шӯравӣ (ҲКИШ) ва Шӯрои Вазирони Иттиҳоди Ҷамоҳири Шӯравии Сотсиалистӣ (ИҶШС) дар бораи соҳтмони Нерӯгоҳи барки обии Норак қарор қабул карда, аҳамияти онро барои иқтисодиёти Осиёи Миёна маҳсус таъқид намуданд [11, с. 9].

Соли 1961 бошад, КМ ВЛКСМ соҳтмони НБО-и Норакро Соҳтмони зарбдори умумииттифоқии комсомол эълон намуд [1, с. 15].

Ба кори лоиҳакашии сарбанд ва стансия пажӯҳишгоҳҳои зиёди илмӣ-тадқиқотии Иттиҳоди Шӯравӣ ҷалб карда шуданд. Соҳтмони НБО-и Норак ҳақиқатан ҳам беназир буд. Иқтидори лоиҳавии стансия 2 миллиону 700 ҳазор киловатт-соатро ташкил мекард.

Дар натиҷаи соҳтмони сарбанди баланд, обанборе ба вучуд меомад, ки гунҷоишаш 10,5 миллиард метри мукаабро ташкил мекард. Ин имкон медод, ки маҷрои об ба танзим дароварда шуда, нафақат заминҳои корами гирду атроф бо об таъмин шаванд, балки иловатан боз садҳо ҳазор гектар заминҳо дар Тоҷикистон, Ўзбекистон ва Туркманистон обшор гардад.

Соҳтмони НБО-и Норак ба мактаби ҳақиқии дӯстии ҳалқҳо табдил ёфт. Ба Норак ихтиёриёни нахустин аз Федератсияи Русия ҳанӯз то оғози соҳтмон омада буданд. Бо ташабbusи комсомолкаҳо Н.Силкина, С.Шекина, Н.Хижнякова барномаҳои радиоӣ, сӯҳбату лексияҳо ташкил карда шуданд.

Боиси зикр аст, ки ихтиёриён бо давъати комсомол ба соҳтмон омада ба ташкили созмонҳои ҷавонон шурӯъ карданд. Ҷавонони бинокор муҳандис Тутиниро, ки дар соҳтмони НБО-и Красноярск таҷрибаи бои кори комсомолӣ андӯхта буд, сарвари худ интиҳоб намуданд. Ташкилоти комсомолии Норакро комсомолони аз Сибир ва Қазоқистон, Урал ва гӯшаю канори чумхуриамон омада созмон доданд. Дар қатори

Қобилов З.З. Таңрибаи таърихии шитироки ҷавонон дар соҳтмони нерӯгоҳҳои барқии обии Тоҷикистон

онҳо ҳатмкунандагони Донишкадаи ирригатсионии Тошканд Фарид Ҳусейнҳоҷаев ва Донишкадаи қишоварзии Тоҷикистон Ҳамид Ҳамидов низ буданд.

9 марта соли 1961 дар шаҳри Масқав Мачлиси умумииттифоқии бинокорони ҷавон баргузор гардид. Ҷумҳурии Тоҷикистонро бригадири соҳтмони НБО-и Норак – Нурулло Зокиров ва котиби қумитаи комсомолии шаҳри Норак – Ҳ.Ҳамидов муаррифӣ мекарданд.

Ҳ.Ҳамидов 10 марта соли 1961 дар Қасри қалони Кремл баромад карда, дар бораи соҳтмони иншооти азими энергетикӣ дар дарёи Вахш нақл кард.

Рӯзи дигар дар рӯзномаҳои марказӣ нутқи сарвари комсомолони Норак чоп гардид ва дар байни ҷавонони Иттиҳоди Шӯравӣ ҳамовозии васеъ пайдо кард. Ватандӯстони ҷавон хушхабарро дар бораи оғози ҳуҷуми васеъ ба мутеъ кардани Вахши пуртуғён гарм истиқбол намуданд.

Мактубҳои зиёди ба Норак омадаро лифофаҳои штемпели ишорали «Солдатӣ» дошта ташкил мекарданд. Масалан, танқҷӣ Плиско ҷунин навишта буд: «Касби ман – азҳудкуни заминҳои навкорам ва бекорхобида мебошад. Барои меҳнати ҳубам сазовори медали «Барои азҳудкуни заминҳои нав» гардидаам. Аз мактаби қалони ҳаётӣ гузаштаам. Ба наздикӣ мӯҳлати ҳизматам дар сафи Артиши Шӯравӣ ба анҷом мерасад. Мехоҳам, ки дар Норак кор қунам ва аз ҳуд ба одамон хотираи нек бοқӣ монам» [4, с. 9].

Мактуби ба ин монанд инчунин аз номи гурӯҳи ҷангварон аз шаҳри Оренбург Ю.Варин, И.Вагинов, Ф.Файзеханов, комсомолон аз ш.Рубсовски қишвари Олтой В.Лисак, В.Зубков, В.Сорокин ва дигарон омада буд.

Соҳтмони НБО-и Норак дар маркази таваҷҷӯҳи ташкилотҳои ҳизбӣ ва комсомолии Тоҷикистон қарор дошт. 26 апрели соли 1963 дарplenуми VII КМ ҲҚ Тоҷикистон масъала дар бораи соҳтмони НБО-и Норак муҳокима карда шуд. Пленуми КМ таваҷҷӯҳи Қумитаи шаҳрии Ҳизби коммунист ва идораи «Нуректаджидрострой» -ро ба зарурати ҳарчи бештар тезонидани ҷаравои соҳтмон ҷалб кард, барои таъмин кардани соҳтмон бо коргарони баландихтисос, васеъ ҷорӣ кардани воситаҳои механизатсия хурд, беҳтар намудани соҳтмони манзил, ҳизмати тиббӣ ва мадании бинокорон ҷораҳои мушаххас андешид. КМ комсомоли Тоҷикистон вазифадор карда шуд, ки дар соли 1963 ба соҳтмон 500 коргарони ҷавони ғуногункасбро сафарбар намояд [9, с. 260-261].

Дар натиҷаи фаъолияти пурсамари ташкилотҳои ҷавонон дар солҳои 1961-1965 ба соҳтмони НБО-и Норак зиёда аз 5 ҳазор ҷавонону духтарон омаданд. Инҳо пеш аз ҳама ҷавонони мактаби соҳтмонро дар иншоотҳои гидроэнергетикӣ, ба мисли НБО-ҳои Бурятск ва Красноярск гузашта буданд, бοқимонда ҷавонони маҳаллӣ аз шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ, ҳусусан дехаҳои гирду атроф буданд. Дар соли 1966 факат аз шаҳри Ростови лаби Дон 137 нафар ҷавонон ба кор омаданд.

Шакли муҳими даъвати ҷамъиятии ҷавонон ба соҳтмони иншоотҳои ҳочагии ҳалқ ҷалби отрядҳои донишҷӯёни бинокор ба ҳисоб мерафт. Ин имкон медод, ки қувваҳои иловагии ҷавонону духтарон ба соҳтмон, алалхусус дар давраи баистифодадиҳӣ ҷалб карда шавад.

Дар солҳои панҷсолаи нӯҳум ҳамасола дар фасли тобистон бо супориши КМ ВЛҚСМ дар соҳтмони НБО-и Норак донишҷӯёни кӯҳнавард кор мекарданд. Масалан, тобистони соли 1971 37 нафар донишҷӯёни кӯҳнавард аз мактабҳои олии Масқав фидокорона меҳнат карда, иҷроиши ҳаҷми корро ба маблағи 100 ҳазор сӯм таъмин намуданд.

Яке аз масъалаҳои муҳими дар назди ташкилотҳои ҳизбӣ, комсомолӣ, иттифоқҳои касаба ва ҳочагӣ истода, нигоҳ доштани ҷавонони ба соҳтмон бо даъвати ҷамъиятӣ омада буд.

Дар ибтидои соҳтмони иншоотҳои ҳочагии ҳалқ дар ташкили меҳнат ва майшати ҷавонон камбудиҳои ҷиддӣ мавҷуд буданд, ки оқибат ба зиёдшавии аз кор рафтани коргарон оварда расонид. Яке аз камбудиҳо асосӣ тайёрии сусти касбии як қисми ихтиёриён низ марбут буд. Ҳодисаҳои ба ҷавонону дуҳтарони тасодуфӣ супоридани роҳҳатҳои комсомолӣ ҷой доштанд.

Бо назардоши тайёрии сусти касбии ихтиёриён ташкилотҳои комсомолӣ ва ситоди соҳтмонҳои зарбдори комсомолии Тоҷикистон ба тайёр кардани кадрҳои коргари касбҳои оммавӣ шурӯъ карданд. Ҷунонҷӣ, дар охири соли 1962 дар Норак комбинати таълимӣ доир ба тайёр кардани коргарони касбҳои асосии соҳтмон – гилкорон, бетончиён, дуредгарон, рангмолон, андовагарон, арматурачиён, механизаторони касбҳои оммавӣ, нақбаканон ташкил карда шуданд.

Норак на факат манбаи тайёркунни ихтиносҳои коргарӣ, балки манбаи тайёркунни кадрҳои муҳандисӣ буд. Ба ин ҷо аз ҳама гӯшаю канори Иттиҳоди Шӯравӣ ҳатмкунандагони мактабҳои олии маскав, Ленинград, Грозний, Куйбишев, Лвов, Горкий, Полтава, Одесса, аз соҳтмонҳои дигари мамлакат – Гурҷистон, Туркманистон, соҳтмони роҳи оҳани Абакан-Тайшет, Братску Дивногорск, Темиртоғу Мирзочӯл меомаданд. Мувофиқи маълумот дар охири соли 1966 дар соҳтмон 40 нафар муҳандисони ҷавони тоҷик, қарib 100 нафар рус, 20 нафар украин, 5 нафар тотор ва дигарон кор мекарданд.

Боиси зикр аст, ки дар ҳамаи марҳалаи соҳтмони сотсиалистӣ дар ИҶШС мусобиқа воситаи муҳимтарини инкишофи ташабbusi эҷодкоронаи омма, ташаккули коллективизм буд.

Дар нимаи дуюми солҳои 70-ум мусобиқаи байни коллективҳои муассисаҳои баҳамназдик вусъат ёфт. Яке аз ҳусусиятҳои хоси ин мусобиқа аз он иборат буд, ки вай дар доираи байничумхурияйӣ амал намуда, соҳаҳои гуногуни ҳочагии ҳалқро дарбар мегирифт. Мусобиқаи муассисаҳои баҳамназдик ба таҳқими минбаъдаи ҳамкории бародаронаи байни ҳалқҳои Иттиҳоди Шӯравӣ таъсири муфид расониданд.

Масалан, бинокорони ҷавони НБО-и Норак ташабbuskori шакли сифатан нави мусобиқаи меҳнатӣ – «Эстафетаи коргарӣ» гардидаанд. «Эстафетаи коргарӣ» муттаҳидкунни қувваи ташкилотҳо, корхонаҳои илмӣ-тадқиқӣ, марказҳои лоиҳақашӣ-конструкторӣ, мошинсозӣ ва соҳтмонии ҷумхуриҳои сотсиалистиро баҳри бунёди иншоотҳо ва комплексҳои калони ҳочагии ҳалқро пешбинӣ мекард. Таҷриба нишон медиҳад, ки ин ҳамкориҳо ба ташкилшавии коллективҳои интернатсионалистии меҳнатӣ, анъанаҳо ба амал омада, боиси баландшавии ҳосилинкии меҳнат мегардад.

Ташабbusi бинокорони НБО-и Норакро корхонаҳои калонтарини Тоҷикистон, соҳтмончиёни НБО-ҳои Уст-Илимск, Тухтагул, нерӯгоҳҳои барқии давлатии ноҳиявии Марв ва Сурхандарё, бинокорони заводи алюминии Тоҷикистон ва дастгоҳи «3600» дар заводи Азовстал, заводи автомобилсозии Волжск ҷонибдорӣ намуданд. Ба «Эстафетаи коргарӣ» коллективҳои шӯҳратманди индустриси бузурги Ленинград – заводи металлургии ба номи Съезди XXII ҲКИШ ва заводи Ижорск ба номи Жданов, ки барои НБО-и Уст-Илим ва дигар соҳтмону корхонаҳои мамлакат таҷхизот мебароварданд, ҳамроҳ шуданд [2, с. 31].

Қобилов З.З. Таҷрибаи таърихии шитироки ҷавонон дар соҳтмони нерӯгоҳҳои барқии обии Тоҷикистон

Ба шарофати мусобиқаи «Эстафетаи коргарӣ» агрегати нахустин 16 ноябрин соли 1972 ба истеҳсоли барқ оғоз кард. 20-уми декабри ҳамон сол агрегати дуюм ба истифода дода шуд.

Дар натиҷаи меҳнати самараноки колективҳои комсомолону ҷавонони соҳтмону заводҳои таҷхизоттаъминкунанда, ташкили мунаzzами мусобиқаи сотсиалистӣ нерӯгоҳ 30 сентябрин соли 1979 15 моҳ пеш аз мӯҳлат бо иқтидори 2 миллиону 700 ҳазор киловатт-соат ба истифода дода шуд.

Ҷавонони шӯҳратёри тоҷик аз ғалабаҳои меҳнаткашон илҳом гирифта бунёди НБО-и Роғунро соҳтмони зарбдори комсомолӣ эълон карданд. Сарбанди нерӯгоҳ нисбати сарбанди НБО-и Норак бояд баландтар, буриши туннели асосӣ қалонтар, иқтидори машинаҳои барқӣ ду баробар зиёдтар мегардид. Дар нерӯгоҳ наасби шаш машинаҳои барқии иқтидори ҳар қадомаш 600 ҳазор киловатт-соат энергияи барқ пешбинӣ шуда буд. Нерӯгоҳи нав, ҳамчун нерӯгоҳи пуриқтидортар бояд мақоми аввалро дар қатори нерӯгоҳҳои обии Ваҳш ишғол мекард.

Қобили зикр аст, ки ҳанӯз соли 1936 қашшофт-топографи ҷавон М.А.Гиндин дар бораи интихоби мавзеи ояндаи нерӯгоҳи барқии обӣ таклиф пешниҳод карда буд. Вай соҳили Ваҳшро таҳқиқ намуда, маҷрои зарбарасонии дарёро муайян намуд. Онро барои соҳтмони нерӯи барқ олӣ ҳисобида, М.А.Гиндин дар рӯзномааш навишта буд: «Мавзеи боҳашамат барои соҳтмони сарбанд... итминон дорам, ки ягон вақт ин ақидаро ҷиддӣ қабул мекунанд...» [6, с. 30-31].

Иқтисодиёти чумхурӣ дар нимаи дуюми солҳои 80-ум пешомадҳои бузургро интизор буд. Дар самтҳои асосии тараққиёти иқтисодӣ ва иҷтимоии ИҶШС барои солҳои 1986-1990 ва давраи то соли 2000-ум ҷунин қайд шудааст: «Тараққиёти минбаъдаи Комплекси территориявӣ-истеҳсолии Тоҷикистони Ҷанубӣ таъмин карда шавад. Иқтидори нерӯгоҳи барқии обии Роғунро ба кор дароварда, соҳтмони НБО-и Санѓтӯда оғоз гардад».

Комсомолону ҷавонони чумхурӣ бо ҳамроҳии ҳамсолонашон аз чумхуриҳои бародарӣ саъю қӯшиши худро барои иҷроиши нақшай нишондода равона карданд. Вале бо пофишории «демократҳо» -и навзухурӯфта, пошҳӯрии Иттиҳоди Шӯравӣ ва гирудорҳои сиёсии охири солҳои 80-ум – ибтидои солҳои 90-ум соҳтмони ҷунин иншоотҳои бузург - нерӯгоҳҳои барқии обии Роғун ва Санѓтӯда нотамом монданд.

Бо амри тақдир Тоҷикистон соҳибистиклол гардид. Вазъи иқтисодиёти чумхурӣ талаб мекард, ки соҳтмони нерӯгоҳи барқии Роғун идома ва кор дар нерӯгоҳи барқии Санѓтӯда вусъат дода шавад.

Бо назардошти хеле муҳим будани нерӯгоҳи барқии Санѓтӯда дар иқтисоди кишвар, дар раҳой аз вобастагии энергетикӣ ва баланд бардоштани сатҳи зиндагии ҳар қадом сокини чумхурӣ соҳтмони умумихалқӣ эълон карда шуд.

«Ҷавонони бонангӯ номуси Ватан, - гуфта шудааст дар Муроҷиатномаи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба мардуми Тоҷикистон, - шумо ворисони он Фарҳодҳое мебошед, ки бо қувваи бозуи худ бе ягон техникаи ёрирасон қӯҳҳои қасногузарро шикофта, дар муддати се-ҷор ҷонӣ аз Душанбе то Ҳоруғ роҳ бароварданд, дар қӯтоҳтарин муддат каналҳои қалони Ҳисору Фарғонаро ба истифода доданд, водии Ваҳшро обод намуданд.

Фаромӯш накунед Ватан имрӯз ҳам ба дасту бозуи созандай шумо эҳтиёҷ дорад». [10, с. 246].

Хидояти Сарвари давлат ҷавононро рӯхбаланд кард. Онҳо дар ҳамкорӣ бо мутахассисону коргарони Федератсияи Русия дар бунёди НБО-и «Санѓтӯда-1»

ширкат варзиданд. Самараи дӯстӣ буд, ки НБО-и «Сангтӯда-1» дар моҳи августи соли 2009 бо иқтидори пурра ба истифода дода шуд. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар маросими ба истифода додани ин соҳтмони дӯстӣ гуфта буд: «...НБО-и «Сангтӯда-1» дар қаламрави ИДМ иншооти бузургтарини энергетикий мебошад, ки бо иштироки давлат ва ширкатҳои Русия соҳта шуд. Дар соҳтмони он бештар аз 50 корхонаю муассисаи соҳаи соҳтмони Тоҷикистон ва Русия ширкат варзиданд. Таҷхизот ва асбобу анҷоми зарурӣ нерӯгоҳро төъдоди хеле зиёди корхонаҳои саноатии Русия соҳта, дастрас намуданд. Дар соҳтмони нерӯгоҳ тақрибан 5 ҳазор нафар кор карданд, ки бештар аз 80 фоизи онҳо мутахассисони тоҷик мебошанд. Тибқи нақша, НБО «Сангтӯда 1» бо таҷхизоти навтарини соҳти Русия муҷаҳҳаз шудааст. Иқтидори умумии он 670 мегаватт мебошад. Ҳамин тавр, соҳтмони нерӯгоҳ боз як шаҳодати ҳамкории мамлакатҳои мо буда, ба барқарор гардидани муносибатҳои ҳамкории Тоҷикистону Русия дар соҳаи энергетика имконият фароҳам соҳт. Чунин ҳамкорӣ ва муносибатҳои бародарона дар давраи шӯравӣ вучуд дошт ва анъанаҳои пурғановати эҳтиром, дастгирӣ ва расонидани кӯмак ба ҳамдигарро ифода менамуд» (13).

Соҳтмони нерӯгоҳи барқии обии «Сангтӯда-2» 20 феврали соли 2006 шурӯъ гардид. Иқтидори ин нерӯгоҳ мутобики лоиха 220 мегаватт буда, дар он бояд ду агрегате, ки ҳар қадомаш 110 мегаватт иқтидор дорад, васл мегардад. Чунин иқтидор имкон медиҳад соле дар маҷмӯъ 930 миллион киловатт-соат нерӯи барқ истеҳсол гардад. Ин барои ҳалли мушкилоти камчинии барқ дар Тоҷикистон ва ҳатто минтақа мусоидат менамояд ва қисми дигараш ба Ҷумҳурии Исломии Афғонистон интиқол дода мешавад.

Соҳтмони нерӯгоҳи «Сангтӯда-2» яке аз самтҳои ҳамкории мардуми Тоҷикистону Эрон буда, қадаме ба истиқлолияти энергетикии кишварамон мебошад.

Ҳоло бо иқдоми Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо заҳираҳои худӣ соҳтмони нерӯгоҳи Рогун идома дорад. Садҳо ҷавонони гуногунмиллати ватани соҳибиستиклоламон баҳри соҳтани нерӯгоҳ камари ҳиммат баста, фидокорона меҳнат намуда истодаанд.

Махсусан, ҷавонони Тоҷикистон Муроҷиатномаи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмонро, ки роҷеъ ба соҳтмони нерӯгоҳи барқии обии Рогун аз санаи 5 январи соли 2010 манзур гардид, яқдилона истиқбол намуда, барои аз ҳар роҳу восита саҳм гузоштан ба бунёди ин иншооти аср пешниҳодоти мушаҳҳаси хешро манзур соҳтанд. Аксарияти донишҷӯёни мактабҳои олии кишвар, ки вобаста ба ихтиносҳои соҳаҳои барқтаъминкунӣ, кафшеркориву дигар корҳои марбут ба нақбканӣ таҳсил доранд, ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод намуданд, ки омода ҳастанд дар фурсатҳои гузаштани таҷрибаомӯзӣ дар соҳтмони ин нерӯгоҳ саҳм бигиранд, ё гурӯҳои соҳтмончиёни ҷавон таъсис дода, дар айёми таътили тобистонаи худ ба соҳтмончиёни Рогун кӯмак намоянд [7, с. 121].

Дар канори ин, ҷавонони Тоҷикистон барои саҳмгузорӣ дар дигар самтҳои марбут ба таҳқими истиқлолияти энергетикии кишвар низ нақши муассиср гузошта меояд. Аз ҷумла, ҷавонони Тоҷикистон бо дӯстони худ аз Ҷумҳурии Ҳитой паҳлӯ ба паҳлӯ истода, дар бунёди хати интиқоли барки 500-киловаттаи «Ҷануб-Шимол», ки ба масофаи 325 километр кашида шуда, 29 ноября соли 2009 мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт, корномаҳои меҳнатӣ нишон доданд. Бо ба истифода дода шудани ин иншооти дӯстӣ ва бародарӣ системаи ягонаи энергетикии Тоҷикистонро ба вучуд оварда, дар таҳқими системаи ягонаи энергетикии кишвар ва

Қобилов З.З. Таңрибаи таърихии шитироки ҷавонон дар соҳтмони нерӯгоҳҳои барқии обии Тоҷикистон

раҳои аксари минтақаҳои Тоҷикистон аз вобастагии барқӣ аз дигар чумхуриҳо нақши муҳиммə гузошт. Барои соҳтмони ин иншооти муҳими энергетикӣ зиёда аз 1 миллиард 800 миллион сомонӣ ҳарҷ гардид.

Дар маросими ба истифода дода шудани ин иншооти муҳими Сарвари давлат Эмомалӣ Раҳмон ба Вазорати энергетика ва саноати Тоҷикистон, Ширкати «Барқи тоҷик» ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд дастур дод, ки дар муддати кӯтоҳ барои ба шабакаи ягона пайвастани ҳамаи шаҳру навоҳии вилоят тамоми тадбирҳо андешида шаванд.

Сари вақт анҷом ёфтани ин барномаи муфид боис гардид, ки дар айёми таҷлили 20-солагии Истиқлолияти давлатии Тоҷикистон зеристгоҳи «Айнӣ» мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифта, водии Зарафшонро, ки яке аз минтақаҳои асосии вобаста ба барқи беруна ба шумор мерафт, пурра аз вобастагии энергетикӣ раҳой баҳшид. Барои ба истифода додани ин пойгоҳи таъминоти барқ ва пайвастани он ба шабакаи ягонаи барқии кишвар 130 миллион сомонӣ ҷудо гардид, ки лоиҳаи он пурра дар арафаи 20-солагии Истиқлолияти давлатии Тоҷикистон татбик гардид.

Соҳаи гидроэнергетикии Тоҷикистон ояндаи дураҳшон дорад. Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон рушди соҳаи тавлидоти барқи обиро самти афзалиятнок ҳисобида, баҳри пешрафти он тамоми ҷораҳоро андешида истодааст.

Холо дар ин соҳа як қатор лоиҳаҳои дигар дар марҳилаи баррасӣ қарор доранд. Яке аз лоиҳаҳои ҷолиби дикқат ва аз нигоҳи иқтисодӣ манфиатовар нақшаи бунёди нерӯгоҳи барқии обии «Даштичум» мебошад.

Иқтидори лоиҳавии он 4 ҳазор мегаватт буда, ғунҷоиши обанбораш 17,6 километри мукаабро ташкил медиҳад. Ин нерӯгоҳ яке аз нерӯгоҳҳои камхарҷтарин ва муфиди Тоҷикистон ҳоҳад гардид ва метавонад ҳамасола 15,6 миллиард киловатт-соат кувваи барқ истеҳсол намояд.

Гузашта аз ин нерӯгоҳи мазкур аҳамияти обшоргардонӣ низ дошта, метавонад якуним миллион гектар заминро обшор ва зиёда аз 5 миллион нафар аҳолии минтақаро ба кор таъмин намояд.

Дар қаламрави мамлакат инчунин захираҳои зиёди гидротехникии истифоданагардида дар мавзеъҳои Зарафшон, Сурхоб ва Обихингов мавҷуданд.

Дар маҷмӯъ, солҳои охир дар натиҷаи амалишавии барномаҳои иҷтимоиву иқтисодӣ, аз ҷумла дар баҳши энергетика дар мамлакат зиёда аз 250 нерӯгоҳи хурду миёнаи обии барқии обӣ соҳта шуда, бунёд ва ба фаъолият оғоз қардани нерӯгоҳҳои «Помир-1» ва «Сангтӯда-1», ҳатҳои интиқоли барқи «Лолазор-Ҳатлон», «Ҷануб-Шимол» ва «Конибодом-Боткент», зеристгоҳи «Сомонӣ»-и шаҳри Қӯлоб имкон доданд, ки шабакаи ягонаи энергетикии кишварро таъсис дода, дар самти ҳалли мушкилоти энергетикии соҳаҳои иқтисоди миллӣ ва мардум бо пешрафти назаррас мӯваффақ гардиданд. Ҳамзамон бо ин корҳои соҳтмону барқарорсозӣ дар иншооти азиму стратегии кишвар – нерӯгоҳи барқии обии Рӯғун, инчунин нерӯгоҳҳои хурду миёна дар ҳавзаи дарёҳои Ваҳш ва Зарафшону Варзоб вусъат ёфта, дар доираи Барномаи дарозмуддати бунёди силсилаи нерӯгоҳҳои хурди барқӣ то соли 2020-ум бояд 190 нерӯгоҳҳои хурди барқии обӣ соҳта, мавриди истифода қарор дода шаванд.

Боиси хурсандист, ки имрӯзҳо ҷавонон дар қатори бинокорону васлгарон, бетонрезону кормандони муҳандисию техникӣ аз ҷумлаи саҳмгузорони ин нерӯгоҳҳои хурду бузург мебошанд. Агарҷӣ корҳои соҳтмонӣ дар нерӯгоҳҳои «Сангтӯда-1» ва қисман дар «Сангтӯда-2» ба анҷом расидаанд, вале айни ҳол нерӯи бузурги ҷавонон дар корҳои идоракунӣ, идомаи корҳои соҳтмонӣ дар қитъаҳои

бокимонда фаъол ҳастанд. Дар назар аст, ки соҳтмони нерӯгоҳи нави барқии оби «Айнӣ» бо ҳамкории Ҷумҳурии Исломии Эрон оғоз ёбад, ки диловарони меҳнатдӯсту ҷавони мамлакат майдони соҳтмони ин нерӯгоҳро низ ба арсаҳои меҳнат ва ҷонғидӣ табдил ҳоҳанд дод.

Бо боварии комил метавон гуфт, ки ҷавонони Тоҷикистон таҷрибаи таърихии бунёдкорӣ ва анъанаи дӯстию бародари сарбаландона идома дода, дар амалӣ гардиданӣ нақшаҳои стратегии мамлакатамон саҳми арзанда ҳоҳанд гузошт.

Воҷсаҳои қалидӣ: соҳтмонҳои зарбдори комсомолӣ, ташаббусҳои ватандӯстонаи ҷавонон, самараи дӯстӣ ва ҳамкории ҷавонон, пайванди наслҳо ва бунёди нерӯгоҳҳои барқии обӣ

Пайнавишит:

1. Бойгонии Маркази таҳқиқоти сиёси Ҳизби коммунистии Тоҷикистон. – Ф.36. – Р.13. – П.8. – В.15.
2. Горбачев П. – Нурек – стройка интернациональная. / П.Горбачев. – Душанбе: Ирфон, 1978. – 64 с.
3. Ёров А. Норак – манбаи нур / А.Ёров // Тоҷикистон нурборон мешавад. – Ҳуҷанд: Ношир, 2009. – С.219-226.
4. Исқандаров Б. Таджикистан в братской семье народов СССР. / Б.Искандаров. – Душанбе: Ирфон, 1987. – 80 с.
5. История таджикского народа. – Т.VI (Новейшая история). – Душанбе: Империалгрупп, 2011. – 688 с.
6. Лугманов Т. Стройки дружбы. / Т.Лугманов. – Душанбе: Ирфон, 1986. – 64 с.
7. Набиев В. Созандагони Тоҷикистони соҳибистикӯл. / В.Набиев. – Душанбе: Ирфон, 2013. – 340 с.
8. Набиев В. Файзи дӯстии ҷавонон / В.Набиев. // Тоҷикистон нурборон мешавад. – Ҳуҷанд: Ношир, 2009. – С.233-237.
9. Очерки истории Коммунистической партии Таджикистана. – Душанбе: Ирфон, 1984. – Т.2. – 512 с.
10. Раҳмонов Э. Тоҷикистон: дар роҳи демократия ва ҷомеаи мутааммадин. / Э.Раҳмонов. – Душанбе: Ирфон, 1995. – 56 с.
11. Черных Д.Я. Нурек. / Д.Я.Черных. – Душанбе: Ирфон, 1971. – 68 с.
12. Шариф К. Иқболи баланд // Тоҷикистон нурборон мешавад. К.Шариф. – Ҳуҷанд: Ношир, 2009. – С.394-403.
13. Эмомали Рахмон: «Ҳамкории бародарона барқарор мегардад» // Суҳанронии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомали Рахмон дар маросими ба истифода додани НБО-и «Сангтӯда-1». - Ҷумҳурият. – 2009. – 4 августан.

Reference Literature:

1. Central Archive of Political Research Centre under Tajikistan Communist Party. Fund 36. – Inventory 13. – Case 82. – Sheet 15.
2. Gorbachyov P. Nurek Being International Construction Site. / P. Gorbachyov. - Dushanbe: Cognition, 1978. – 64 pp.
3. Yorov A. Nurek Being Source of Light / A. Yorov // Tajikistan Will Be Bright. - Khujand: Noshir, 2009. – pp. 219 – 226.
4. Iskandarov B. Tajikistan in the Fraternal Family of the Peoples of the SSSR. / B. Iskandarov. - Dushanbe: Cognition, 1987. – 80 pp.

Қобилов 3.3. Таҷрибаи таърихии шаштiroки ҷавонон дар соҳтмони нерӯгоҳҳои барқии обии Тоҷикистон

-
5. *The History of the Tajik Nation. – V.VI (The Newest History).* - Dushanbe: Imperial-group, 2011. – 688 pp.
 6. *Lugmanov T. The Construction of Friendship.* / T. Lugmanov. - Dushanbe: Cognition, 1986. – 64 pp.
 7. *Nabiyev V. The Founders of Independent Tajikistan.* / V. Nabiyev. - Dushanbe: Cognition, 2013. – 340 pp.
 8. *Nabiyev V. Friendly Grace of Youth / V. Nabiyev.* // *Tajikistan Will Be Bright.* - Khujand: Noshir, 2009. – pp. 233 – 237.
 9. *Essays on the History of Tajikistan Communist Party.* - Dushanbe: Cognition, 1984. – V.2. – 512 pp.
 10. *Rahmonov E. Tajikistan: On the Way of Democracy and Civilized Society*
 11. *Chernikh D. Ya. Nurek.* / D. Ya. Chernikh. - Dushanbe: Cognition, 1971. – 68 pp.
 12. *Sharif K. Good Luck* // *Tajikistan Will Be Bright.* - Khujand: Noshir, 2009. – pp. 394 – 403.
 13. *Emomali Rahmon: «Friendly Cooperation Will Be Established» // Speech of Tajikistan Republic President Emomali Rahmon on Putting «Sangtuda I» HEPS into Operation.* – Jumhuriyat (Republic). – 2009. August 4.